

ҶОДМАРДОН

Мо кӣ будани
ачдоду гузашта-
гони худро бояд
донем, ба онҳо
арҷ гузорем
ва бо насли ориёӣ,
яъне ориёитабор
будани худ ифти-
хор кунем.

Эмомалӣ
Раҳмон

№4 (193)
30 апрели соли 2022

Нашрияи тарбияи ҳарбию ватанпарастии Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Даъвати навбатии шаҳрвандон ба сафи Кувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон садҳо нафар ҷавонро барои иҷрои қарзи

ЗАМИНАИ ТАЙЁРИИ ҶАНГӢ Аз кучо сар мешавад?

афсарон ва сержантон ҳам кор осон мешавад. Масъулини тайёрии ҷангӣ, аз зинаи боло то охири бояд ин масъаларо зерин назорати қатъӣ



фарзандӣ ба ҳам овардааст. Хайати роҳбарикунандаи Маркази тайёрии кадрҳои Гвардияи миллии барои қабули наваскарон ҳанӯз як моҳ пеш омодагӣ гирифта, шароити имконият ва заминаи таълимро барои аз худ намулдани барномаи ибтидоии ҳарбӣ ва фароғати наваскарон омода кардаанд. Гурӯҳи ҷавононеро, ки аввалин шуда ба хизмат омаданд, дар майдони сафороӣ командири қисми ҳарбӣ ва дигар шахсон масъул қабул карда, барои ғайрату самимият ва омодагӣ ба хизмати Модар-Ватан аҳсан гуфтанд. Командири Маркази тайёрии кадрҳои подполковники гвардия Олим Раҳимзода дар сӯҳбат ба наваскарон аз тартиб, қоидаҳои умумии хизмати ҳарбӣ ва таҷрибаи садҳо нафар ҷавонони ватандӯст сухан гуфта, онҳоро ба риояи талаботи оинномаҳои ҳарбӣ ва эҳтироми ҳамдигар ҳамчун дӯсту бародар дастур дод. Қабули наваскарон дар асоси ҳуҷҷатҳои шахсӣ ва мувофиқи тартиботи дохилӣ дар марказ идома ёфт.

Дар қисми ҳарбии 051056 наваскарон алақай бештари машғулиятҳо, аз ҷумла машғулиятҳои сафороиро аз худ карда, барои қабули савганди ҳарбӣ омодаанд. Чуноне ки командири ротаи таълимӣ лейтенанти калони гвардия Курбонзода Самандар маълумот дод, бо мақсади пурсамар гузаронидани машғулиятҳо ва бехтар ба роҳ мондани раванди ому-

зиши масъулини таълим баъд аз ҷобачогузори пагоҳирузи фаъолиятро аз санҷиши нақшаҳои таълимии афсарону сержантон оғоз мекунад. Зеро онҳо барои мутобиқ шудани наваскарон ба хизмати ҳарбӣ, то қадом андоза аз худ кардани барнома, машғулиятҳои таълимӣ ва мавқеи минбаъдаи наваскарон дар қисмҳои ҳарбӣ масъулияти зиёд доранд. Албатта, дар омузиш ва омодагии наваскарон саҳми сержантон хеле назаррас мебошад. Сержантони гвардия Атохуҷа Давлатов ва Фирдавс Ҳайдаров аз ҷумлаи бехтарин сержантони қисми ҳарбии 051056 мебошанд, ки дар ротаи қисми таълимӣ барои омода намулдани наваскарон вазифадор гаштанд. Машқҳои сафороиро ба наваскарон дар асоси талаботи Оинномаи сафороии Кувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мохирона нишон медиҳанд.

Соати наворири мо дар синфхонаи қисми ҳарбии 051064 сержанти калони гвардия Парпиев Руслан оид ба автомати Калашников ба наваскарон дарс мегузафт. Аз нутқи бурро ва таъсирбахши ӯ маълум буд, ки наваскарон мавзӯро дарк карда, таъинот ва ҳислатҳои ҷангӣ, ҳамчунин қисмҳои асосии автоматро ба пуррагӣ аз худ карданд.

Барномаи таълимӣ барои тайёр намудани наваҷаватшудагон 120 соатро дар бар гирифта, ин муддат омузиши фанҳои асосӣ, аз ҷумла тайёрии ватандӯстӣ, тактиқӣ, тайёрии оташфишонӣ, муҳандисӣ, оинномаҳои ҚМҶТ, сафороӣ, тайёрии ҷисмонӣ ва тиббӣ-ҳарбӣ ба роҳ монда мешавад. Наваскарон машғулиятҳоро дар аввал назариявӣ, сипас амалӣ меомӯзанд. Раванди таълимро дар қисми ҳарбии 051055 ба навор гирифта, бо ҷанде аз наваскарон ҳамсӯҳбат шудем. Маълум шуд, ки соати якуми машғулияти амалӣ буд ва сарбозон хеле



боэҳтиёт рафтор намуда, ҳамчунин силоҳи ҷангӣ, тарз ва қоидаҳои тирпаронӣ, риояи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми муомила бо силоҳ ва муҳимоти ҷангиро аз худ мекарданд. Бори аввал нест, ки ҳангоми машғулияти амалӣ дар тартиб ва усули гузаронидани дарс шоҳиди баҳси



афсарон, ҳатто муаллимони марказ мешавем. Ин дафъа ҳам ин ҳолат такрор шуд. Бо омадани командири қисми ҳарбии 051055 полковники гвардия Ризвон Шамсуддинзода нофаҳмӣ бартараф гардид. Албатта, таълимот, тарбия догма, чизи шахсӣ нест. Вале талаботи Оинномаҳои Кувваҳои Мусаллаҳ ягонаанд.

Дар умум, наваскарон ҳамагӣ ҷавонони фаъол, ҷустуҷӯканд ва аз ҳама муҳим ба хизмати ҳарбӣ бо хоҳиши худ омаданд. Аз ин ҳайат нисбат ба солҳои пешин ғои-



зи ҷиҳатро ҷавононе ташкил медиҳанд, ки баъди хатми муассисаҳои олӣ хизмати ҳарбию интиҳоб кардаанд. Ҳамчунин сафи ҷавонони оиладор ҳам кам нест. Ҳама хоҳишу ҳаваси омузиш, ҷустуҷӯро доранд. Ташнаи касбу ҳунаранд, дар ин мактаби ҷавонмардӣ ба идеал эҳтиёт доранд, дар роҳи хизмат ба Ватан, миллат интизори роҳбаладу хидоятанд. Метавонанд хизматчиёни ҳарбӣ идеал бошанд, ҳунару истеъдоди эшонро сайқал диҳанд, сифатҳои бехтарини одамӣ, шаъну шарафи афсарӣ, яъне ба қиммати ҷон ҳифз намулдани Ватанро дар замири сарбозон ҷой наоянд! Бале, метавонанд...

Ҳар як давраи таҳсил мисли давраи зиндагӣ хеле муҳим буда, он ба сатҳи тайёри ва тарзу усули таълими мураббӣ алоқаманд мебошад. Яъне, дониш ва маҳорати ҳарбие, ки наваскарон ба даст меоранд, барои фаъолияти минбаъдаи онҳо дар қисмҳои ҳарбӣ заминаи асосӣ ба шумор меравад. Чуноне ки Фармондеҳи Гвардияи миллии генерал-лейтенанти гвардия Ҷамолзода Бобочон ҳамеша таъкид мекунад: "Агар тарзу тартиби машқҳои амалӣ дуруст ба роҳ монда шаванд, давоми ду сол сарбоз хизматро бомуваффақият пеш мебаранд, аз тарафи дигар барои

қарор диҳанд. Зеро иҷрои вазифаҳои ҷангӣ ва омодагии ҷангӣ бе тайёрии ҷангӣ худ ба худ амалӣ намешавад, балки аз рӯзи аввал, аз омузиши машғулиятҳои ибтидоии ҳарбӣ ва муносибату масъулияти раёсату шӯъбаҳо, муовинони командирони сатҳу зинаҳои гуногуни тайёрии ҷангӣ, ки ҳайати шахсии онҳо қариб як баталёнро ташкил медиҳанд, вобастагии зиёд дорад. Вазифаи асосии онҳо, дар навбати аввал, устувор намудани заминаи тайёрии ҷангӣ мебошад".

Ин ҷавонон акнун дар пайраҳаи зиндагӣ як зина пеш қадам гузоштанд. Боварӣ ҳаст, ки ин давра аз ҳар ҷиҳат ба манфиати онҳо ҳоҳад буд. Зеро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба хусус Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар андешаи бехтар гардидани шароити хизматчиёни ҳарбӣ мебошанд. Ҳамчунин, дар қисмҳои ҳарбӣ барои гирифтани таълимоти ҳарбӣ, омузиши касбу ҳунар ва таҷрибаи зиндагӣ шароити мусоид фароҳам буда, ҳама зарурати зиндагӣ муҳайё карда шудааст. Танҳо бо саъю кӯшиш, эҳсоси масъулиятӣ худшиносии ҳамагон, эҳтироми ҳамдигар, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат метавон ба мақсад расид, шоиста фаъолият ва зиндагӣ кард.

Полковники гвардия
Хайринисо КОМИЛЗОДА



Чавонон-пайравони Пешвои миллат

Хифзи давлату миллат ва марзу буми кишвар, пеш аз ҳама ба зиммаи чавонон вогузор аст. Онҳо бояд Ватанро дар баробари модари худ дӯстдоранд, кадр кунанд ва хифз намоянд.

Эмомалӣ Раҳмон

Аз соли 1998 ин чониб, 23 май-Рӯзи чавонони Тоҷикистон дар Ватани азизу маҳбуб - Тоҷикистони бихиштосе бо тантана таҷлил карда мешавад.

Воқеан, чавонон имрӯз дар тамоми самтҳои ҷомеа фаъолият карда, дар ҳалли масъалаҳои муҳиму ҷумҳуриявӣ саҳми арзанда доранд. Ин аст ки ҳукумати мамлакат ба нақши созгори чавонон диққати махсус зоҳир намуда, мавқеи онҳоро дар ҷамъият дар зинаи аввал мегузорад. Зеро амалӣ гаштани ҳадафҳои асосии мамлакат ва ояндаи ободии кишвар бар дӯши чавонон вогузор буда, аз онҳо масъулияти бузургро тақозо мекунад.

Мавқеи чавонон ва дастгирии онҳо пеш аз ҳама дар маркази тавачҷуҳи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Сарвари давлат аз рӯзҳои аввали роҳбарӣ чавонро дар ҳама ҷанбаҳои давлатдорӣ дастгирӣ намуда, онҳоро барои омӯзиши илму ҳунар, тарғиби тарзи ҳаёти солим, бунёди оилаи солим ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, технологияи муосир хидоят менамоянд. Пешвои миллат таъкид ба чавон

нон дошта, пайваста таъкид месозанд, ки ба манфиати халқу Ватан хизмат карда, барои гулгулушукуфӣ кишвар ва муаррифии Тоҷикистони азиз дар арсаи ҷаҳон ҳарчӣ бештар саҳми арзанда дошта бошанд.

Баҳри амалисозии ҳадафҳои созандаи чавонон шароити имкониятҳои васеъ фароҳам оварда шудааст. Вобаста ба нақши чавонон дар мамлакат, қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чавонон ва сиёсати давлатии чавонон» фаъолият мекунад, ки ин ҳам бошад мавқеи чавонро дар ҷомеа мустаҳкам намуда, иштироки онҳоро дар идоракунии ҳаёти мамлакат таъмин менамояд.

Боиси хушнудист, ки чавонони Тоҷикистон ба эътимоду боварӣ сазоворанд. Чавонони даврони истиқлол, ки дар фазои соҳибистиклолии Тоҷикистон дар рӯҳияи садоқат ба Ватан, эҳтироми муқаддасоти миллӣ, арзишҳои воқеии инсонӣ ба воқеа расидаанд, дар пешрафти ҷамъият саҳми арзанда доранд. Ҳар як иқдому ташаб-

бусҳои созандаи роҳбарияти олии кишвар, хусусан Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро баҳри пешрафти кишвар, ояндаи ободии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар навбати аввал дастгирӣ менамоянд. Барои амалӣ гаштани иқдоми созанда талош варзида, дар ҷомеа ҳамчун кишри оянда-соз иштироки фаъолона доранд. Ногуфта намоёнд, ки чавонони Тоҷикистон бо истеъдоду маҳорат ва қомебиҳои варзишӣ Парчами давлатиро дар саросари ҷаҳон парташон намуда, номи Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамоянд.

Чавонони ватандӯсту худшиноси кишвар дар сафҳои Артиши миллӣ паҳлу ба паҳлуи ҳам барои ҳимояи ва-

тани аҷодӣ, оромиву осоиштагии кишвар хизмати содиқона доранд. Албатта, хизмати ватандӯстонаи ҳар як чавонмарди тоҷик дар саҳифаҳои таърихи давлату миллат навишта хоҳад шуд. Ба хизмати ҳарбӣ омадани чавонон нишони дӯстдоштанӣ ҳар ваҷаб хоки Ватан, волидону наздикон, миллати тоҷик ва эҳтироми муқаддасоти Тоҷикистон мебошад.

Ҳеч як қорнома ва хизмати чавонмардонаи фарзандони фарзонаи миллат фаромӯш нахоҳанд шуд, балки номи ҳар як он дар дафтарҳои таърих навиштаву вирди забонхост. Қаҳрамонони Тоҷикистон, ки барои ҳастии давлату миллати тоҷик ҳамчун чавонмардони ҳақиқии Ватан нақши барҷастае гузо-

штаанд, дар назди наслҳои имрӯзаву оянда азизу гиромӣ мебошанд ва чавонон аз қаҳрамонони ҳар як онҳо сабаки чавонмардӣ омухта, чун пайравони Пешвои миллат баҳри ободиву осоиштагии Ватан камари ҳиммат бастаанд. Барои насли чавонии кишвар ифтихори аз ҳама бузург он аст, ки дар ватани озод, соҳибхитӣ, ҳуқуқбунёду демократӣ, ягонаву дунявӣ қору фаъолият дошта, зиндагии арзандаву шоиста доранд. Ҳақ гуфта шоири ватансаро Рустам Ваҳхобзода Тавони мо, мадори мо, викари мо туи, Ватан, - Фазои поқу шамси нурбори мо тӯи, Ватан!

Капитани гвардия Немаматуллои ХОЛИҚ



Дарси ҳарбӣ-ватандӯстӣ дар мактаби чавонмардӣ

Бо мақсади мустаҳкам намудани тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии наврасон бо ташаббус ва роҳбарии муаллими омодагии дифоӣ ҳарбии литсей Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон воҳӯрии мактаббачагон бо хизматчиёни ҳарбӣ ва шино-

хайати шахсии Гвардияи миллӣ аз он истифода мекунанд, хеле шавқовар ташкил карда шуд. Ба саволҳои мактаббачагон афсарони роҳбарӣ чавобҳои мушаххас доданд. Ҳамчунин, толибилмон аз толорҳои қисми ҳарбӣ дидан намуданд. Тамашҳои то-

чангии сипоҳиён дар замони гуногуни таърих барои чавонон хеле аҷиб буд.

Китобхонаи қисми ҳарбӣ, ороиш ва тартиби қори он, ки зиёда аз 2 ҳазор номгӯи адабиётро дар бар мегирад, мавриди тавачҷуҳи зиёди мактаббачагон гардид. Роҳбарияти қисми ҳарбӣ мактаббачагон ва қисме аз сарбозонро дар толори маҷлис ҷамъ оварда, барои суҳбат ва саволу ҷавоб имконият фароҳам овард. Маълум шуд, ки наврасон аз таърихи миллату давлатдорӣ тоҷикон, гиромидошти арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ бархурдоранд.

Албатта, бо саъю кӯшиши аҳли ҷомеа метавон дар замири ҳар як чавон муҳаббатро садоқати Модар Ватанро боз ҳам мустаҳкам устувор чой намуд.

Комилзода Х.

Муваффақияти командир дар ҷист?

Дар асоси нақша-ҷорабинҳои Раёсати тайёрии ҷангӣ санаи 11 апрели соли ҷорӣ мушовири Фармондеҳи Гвардияи миллӣ генерал-майори мустафӣ Қалъадор Бақоев ва сардори шуъбаи илмӣ-ҳарбӣ подполковники гвардия Айёмиддин Қиёмов дар қисмҳои ҳарбии 051052, 051055 ва 051064 машғулиятҳои методӣ ва санҷишӣ гузаронида шуд. Машғулиятҳо аз ҷанҳои тайёрии сафороӣ, оташфишонӣ ва тайёрии варзиширо дар бар гирифт. Ҷорабинии маъмур бо мақсади сайқал додани маҳорату малакаи касбии командирони взвод, старшинаҳо ва командирони отделенияҳо дар ҳама ҷузъу томҳо ба таври намунавӣ гузаронида мешавад.

Дар қисмҳои ҳарбии нумбурда хангоми гузаронидани машқҳои сафороӣ, ки дар фаъолияти ҳамарӯзаи хизматчиёни ҳарбӣ мавқеи асосӣ дорад, аз тарафи сержантон, командирони отделенияҳо ҳамоҷиву номаҷивӣ дар амалҳо ба назар расид. Роҳбарони машғулият ба сержантону сарбозон оиди баргараф намудани камбудихо дастур дода, ёрии амалӣ расониданд. Машғулиятҳои тайёрии сафороиро сарбозони қисми ҳарбии 051055 бо сардори сержантӣ гвардия Давлат Набиев ва сарбозони қисми ҳарбии 051064 таҳти роҳбарии сержантӣ гвардия Зайдулло

Давлатов бехтар иҷро кардаанд.

Машғулият аз ҷанҳои тайёрии оташфишонӣ дар майдонҳои тактиқии қисми ҳарбии 051052 гузаронида шуд. Командирони взвод капитани гвардия Ғайратзода Бақодур бо ҳайати шахсӣ тартиби ташкил ва гузаронидани машғулиятҳои оташфишонӣ, риоя намудани қоидаҳои тирпаронӣ, иҷрои машқи №1-ро амалӣ иҷро намуд. Сарбозону сержантону меъёрҳои муқарраршударо хуб иҷро карда тавонистанд. Камбудихоро дар рафти машғулият Қалъадор Бақоев ислоҳ намуда, қатъӣ риоя намудани онҳоро аз афсарону сержантони Маркази тайёрии кадрҳо талаб кард.

Дар охири Қалъадор Бақоев ҳайати шахсиро барои дар сатҳи хуб ва беҳато иҷро намудани амалҳо дастур дода, таъкид дошт, ки барои бехтар ва хубтар иҷро намудани машқу тамринҳо ҳар як командирони отделенияҳо ва взвод рота бояд бештар кӯшиш намояд. Чунки қомеби ва пешсаф будани ҳайати шахсӣ, ҷузъу томҳо, дар умум қисми ҳарбӣ аз маҳорати касбии командир вобаста мебошад.

Лейтенанти хурди гвардия Илоҳичон НАСРИДДИНЗОДА



соии онҳо бо шароити хизмат, фароғату зиндагии сарбозон дар қисми ҳарбии 051055 ташкил карда шуд. Дар майдони сафороии қисми ҳарбӣ мактаббачагонро ба гурӯҳҳо ҷудо карда, ба онҳо барои маълумот ва шиносии бештар як нафарӣ аз афсарони қисми ҳарбӣ вобаста гардид. Муаррифии қисми ҳарбӣ аз лавҳаи хотиравии сарбозон оғоз гардид. Аз қорномаи гвардиячиён ёдовар шуда, устодон қайд карданд, ки ҳамаи миллат ҳамеша шармвору сарқуб мешаванд, вале фарзандони содиқи Ватан ҳеҷ гоҳ намемиранд ва ёди неки онҳо ҳамеша ҷовидон аст.

Дар гӯшаи дигар барои хонандагон тамашҳои аслиҳаи муҳимоти ҷангӣ, ки имрӯз

лори шараф, ки бозгӯи таърихи гурдон ва лашкардорӣ ниёгон аст, ифтихору худшиносии наврасонро бедор намуд. Сару либос ва абзори



Чамъомадҳои таълимии воҳидҳои артиллерӣ

Дар асоси Нақшаи ягонаи чорабиниҳои асосии Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли хониши 2022, инчунин бо мақсади баланд бардоштани сатҳи дониш, сайқал додани маҳорату малакаи касбӣ ва гузаронидани



машғулиятҳои оташфишонӣ аз аслиҳа ва техникаҳои артиллерӣ аз 6 апрел то 30 апрели соли 2022 бо ҳайати шахсии ҷузъу томҳои артиллерии Гвардияи миллии машқҳои саҳроӣ бо тирпарронии ҷангӣ ташкил ва гузаронида шуд.

Машқҳои амалии оташфишонӣ бо ҳайати шахсии қисмҳои ҳарбии 051055, 051058, 051059 ва 051064 дар Маркази миллии таълимӣ оид ба мубориза бо



терроризм ва маводи муҳаддир тахти роҳбарии подполковники гвардия Муҳибуллозода Исмаилюлло Фатхулло, командири қисми ҳарбии 051064 бо муваффақият ва самарабахш анҷом дода шуд. Ҳамчунин, гузаронидани машғулиятҳои таълимии ҷузъу томҳои артиллериро афсарони ботаҷрибаи ин воҳид ба зимма доштанд. Барои пурсармар гузаронидани машқҳои саҳроӣ мавзӯҳо дар ҳайати дастаҳо ташкилу ба роҳ монда шуда, амали онҳо мувофиқи вазифаҳои ҷангӣ зина ба зина



ичро гардид. Баъди ба даст овардани маҳорату малакаи дар иҷрои вазифаҳои ҷангӣ сержантону сарбозон ба оташфишонӣ оғоз намуданд.

Ба ҷунин машқҳои амалии саҳроӣ ҳайати шахсии қисми ҳарбии 051056 низ ҷалб гардиданд. Машғулиятҳо дар машқҳои саҳроӣ «Чоррук-даррон» доир карда шуд. Роҳбарони машғулият дар нуқтаҳои таълимӣ ҳайати шахсиро доир ба риояи чораҳои беҳатарӣ ҳангоми иҷрои машқи тирпарронӣ, таъинот ва ҳислатҳои ҷангии силоҳу муҳи-



моти ҷангӣ бори дигар шинос намуданд. Машғулиятҳои дастурдиҳӣ пеш аз оғози тирпарронӣ бо воҳидҳои артиллерӣ, зенитиву миномётӣ, гурӯҳҳои пулемётчиёну норинҷакандозон ва экипажи мошинҳои зирхӯши ҷангӣ, ки онҳо низ ба машқҳои амалии саҳроӣ машғул буданд, гузаронида шуд. Рафти машғулиятҳои саҳроиро фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобочон Ҷамолзода назорат

карда, донишу маҳорат ва малакаи касбии афсарону сарбозонро баҳогузорӣ кард. Ҳамчунин, дар машқҳои амалии саҳроӣ афсарони ботаҷриба аз Раёсату шуъбаҳои фармондеҳӣ ва қисми ҳарбии 051056 иштирок доштанд.

Барои самарабахш анҷом додани машғулиятҳои амалии тирпарронӣ, машғулиятҳои назариявӣ заминаи асосӣ буда, омӯзиши онҳо дар сатҳи зарур ба роҳ монда мешавад. Натиҷаи ин машғулиятҳо буд, ки машқҳои амалии

оташфишонӣ аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ пай дар пай ва моҳирона иҷро карда шуд.

Аз раванди машғулиятҳои амалии оташфишонӣ маълум гардид, ки ҳайати шахсии ба чамъомадҳо ҷалб гардида, барномаи таълимиро хуб аз бар намуда, маҳорату малакаи ҷангии хешро тақмил додаанд.

Капитани гвардия
Нёзматуллои ХОЛИҚ

-Аз овони хурдсолӣ дар дил завқи низомӣ шуданиро доштам. Он замон ба чеҳраи сарбозону афсарон менигаристам, дар назарам ҳама паҳлавону варзишгар менамуд. Фикр мекардам, ки азар варзишгар набоем, низомӣ шуда наметавонӣ. Бо ҳамин мақсад аз хурдсолӣ ба варзиш шугл варзидам, то дар оянда шахси низомӣ шавам. Имрӯз бовар ҳосил кардам, ки варзиш тани сиҳат аст, саломатӣ нисфи муваффақият дар зиндагӣ ва комёбиҳои шахс хушбахтии ӯст, -ғуфт Сайнуриддин ҳангоми суҳбат

Сайнуриддин баъди хатми Донишқадаи ҳарбӣ ҳамчун афсар хизматро дар қисми ҳарбии 051056, дар вазифаи командири отделения, дар шуъбаи таъиноти махсус оғоз намудааст. Ҷуноне ки ҳамсафониаш мегӯянд, Сайнуриддин пеш аз ҳама дорои дониши мукаммали ҳарбӣ, иродаи қавӣ ва интизоми намунавӣ мебошад. Вазифаҳои хизматро сари вақт иҷро мекунад. Асоси фаъолияти хизматӣ ва зиндагии ӯро меҳнати ҳалол, садоқат ва муҳаббат устувор кардааст. Садоқат ва муҳаббат ба Ватан, сарзамини аҷдодӣ, ки ӯ дар оғӯиаш ба камол расидааст. Меҳнати ҳалол ӯро ба мартабаи ҷавонмардӣ шарафӣ кардааст ва фарзандонашро дар ин руҳия

Орзуҳои кӯдакӣ

**Сарбарафрохта сарбози Ватан мову туем
Сипари нанги дари бози Ватан мову туем.**

тарбият медиҳад.

Ҳангоми суҳбат Сайнуриддин Азизов иброн намуд, ки дӯст доштани Ватан, дӯст доштани оила, дӯстону наздикони худ аст. Яъне, ҳимояи Ватан ҳимояи азизон мебошад. Ӯ ҳамеша барои ҳифзи ва ҳимояи соҳибхитиёрӣ, таъмини сулҳу субот, муҳофизати манфиатҳои давлат ва амнияти шаҳрвандон омода мебошад. Ҳамин ҳисси ҷавонмардӣ ва ватандӯстӣ буд, ки соли 2010 ӯ аз оғози амалиёти «Боздошт-25» бо ғайрату ҷасорат, мардона иштирок намуд. Он рӯзу лаҳзаҳои бисёриро ёддоранд ва ба хотир ҳам меоранд: кӣ чӣ гуна қорнамоӣ кард!? Аз ҷумла, Сайнуриддин дар он амалиёт, дар деҳаи Камароби минтақаи Фарм иштирок дошт. Ҳангоми иҷрои вазифаи ҷангӣ аз пой ва даст ҷароҳат бардошт.

Сайнуриддин табиатан орому ботамкин буда, дар байни ҳамкорон обрӯю эътибори хоса дорад. Маҳз ҳислатҳои ҷавонмардона ва садоқат ба касби

интихобкардааш, яъне хизмат ба Ватан ӯро соҳибхитиром кардааст. Подполковники эҳтиётӣ Мукулмонқул Воҳидов сардори китобхонаи Маркази тайёрии кадрҳои Гвардияи миллии ҷунин иброн назар кард:

- Сайнуриддинро аз вақти афсари ҷавон буданиаш мешиносам. Ӯ афсари боҳушу боинтизом ва бисёр ҳам ҳокору меҳрубон аст. Азарҷӣ афсари эҳтиётӣ бошад ҳам, вале ҳеч гоҳ худро аз низоми ҳарбӣ дур намегирад. Барафк машғулиятҳои ҳарбиро бо маҳорату қордонии хоса ба таълимгирандагон меомӯзад.

Аз соли 2012 капитани эҳтиётӣ Сайнуриддин Азизов ҳамчун омӯзгори фанни тайёрии тактикӣ дар Маркази тайёрии кадрҳо ба афсарони ҷавону прапоришкон ва сарбозону сержантон таълим медиҳад. Маҳорату дониши худро ба низомиёни ҷавон меомӯзонад. Қобили зикр аст, ки Сайнуриддин ҳеч гоҳ аз варзиш дарканор набуда, балки дар мусо-

биқаҳои варзишӣ иштироки фаъол дорад. Ҳамасол дар мусобиқаҳои варзишӣ байни чамъияти маъҷубон дар намуди «вазирбардорӣ» ва «дастхобонӣ» иштирок намуда, зиёда аз 10 мартаба сазовори ҷойҳои намоён гардидааст. Моҳи март соли ҷорӣ дар толори давлатии шаҳри Хуҷанд бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз байни чамъияти маъҷубон мусобиқаи варзишӣ доир гардид, ки Сайнуриддин дар намуди «дастхобонӣ» ҷойи дуюмро сазовор гардид.

-Ман пеш аз ҳама шуқургузор аз он ҳастам, ки дар фазои орому осудаи Ватан умр ба сар мебарам. Аз дастгириҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса гамхориҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста бархурдор ҳастам. Вазифаи асосии мо ин аст, ки дар замири ҷавонону наврасон ҳисси вадандӯстиву меҳанпарастиро ҷой намуда, онҳоро баҳри донишомӯзӣ ва касбомӯзӣ ва ҳимояи Ватан ҳидоят намоем.

Қобили зикр аст, шуҷоату мардонагии Сайнуриддин Азизов бо мукофоти давлатӣ -медали «Ҷасорат» қадрдонӣ шудааст.

Сайнуриддин Азизов оиладор соҳиби панҷ фарзанд мебошад. Онҳоро дар роҳи илму дониш ва эҳтироми арзишҳои миллии тарбия меку-



Капитани эҳтиётӣ
Сайнуриддин Азизов 13 декабри соли 1986 дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ба дунё омадааст. Ӯ хатмкардаи Донишқадаи ҳарбии Вазорати муҳофизати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Аз соли 2008 хизмати ҳарбиро дар сафҳои Гвардияи миллии идома додааст.

над. Фарзандон низ бо ҷунин падари вафодору қаҳрамон ифтихор дошта, аз ӯ сабақи зиндагӣ, дарси вафодориву созандагӣ меомӯзанд.

Мусоҳиби
лейтенанти
хурди гвардия
НАСРИДДИНЗОДА И.

Дар бораи динҳо

Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ

Аз падар пурсид рӯзе як писар, -
«Беҳтарин динҳо кадом аст, эй падар?»

Гуфт: - «Ман ба дин надорам ҳеч қор,
Пеши ман динҳо надоранд эътибор.

Чунки овардем ҳар дини ҷадид,
Ихтилофи беитар омад паид.

Кинаҳову душманӣ бисёр шуд,
Ҷангҳои мазҳабӣ тақрор шуд.

Хуни мардум рехт бар рӯи замин
Борҳову борҳо бо номи дин.

На мусулмонам, на тарсо, на ҷухуд,
Сар ба ҳукми ақл меорам фуруд.

Ақл мегӯяд, ки айши бекарон
Ҳаст дар ҳамзистӣ бо дигарон.

Дин вале гӯяд, ки хуни кофарон
Гар бирезӣ, айш дори бекарон.

Дигарандешон ҳам охир одаманд,
Дин ҷаро гӯяд, ки маҳдурулдаманд?

Ман ба ин иллат надорам дину кеш
То нарезам хуни ҳамнавъони хеш.

Ту ҳам, эй фарзанд, танҳо аз хирд
Пайравӣ кун то ба минуят барад,

Бо тамоми мардуми рӯи замин,
Дӯстӣ кун, беҳтарин дин аст ин».

Рӯзи ғалаба рамзи садоқат, нишонаи ҳисси баланди ватандӯстӣ, шараф, ваҳдат ва рӯҳи устувору шикастнопазири халқҳои сулҳпарвару озодихоҳи олам аст.



Дар таърихи инсоният санаҳои ҳастанд, ки бо гузашти солҳо аҳамият ва бузургии онҳо боз ҳам бештар айён мегарданд. Рӯзи Ғалаба дар радиои ҳамаи гуна санаҳои фаромӯшнашаванда мақом дорад. 9-майи соли 1945 дар таърихи зиндагии мардуми Тоҷикистон ва давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ саҳифаи нав оғоз гардид ва онҳо тавонидаанд бар душмани худ пирӯзӣ бадаст оранд ва ҷашни зафарро дар тамоми иттиҳод тантана намоянд. Ин рӯз барои тамоми собиқ давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ аз ҷумла мо, тоҷикистонӣ низ азиз ва гиромӣ аст. Ин ҷанги хонумонсӯз, ки дар таърихи башарият даҳшатноктарин ҷанг мебошад, 1418 шабонарӯз идома ёфта, ҷони зиёда аз 50 миллион нафар халқу миллатҳоро рабуд. Аз ҷумла аз собиқ давлатҳои Иттиҳоди Шӯравӣ 26 мили-

он нафар ба ҳалокат расиданд, ки 90 ҳазор нафари онҳо фарзандони шӯҷои Тоҷикистон буданд.

Зикр кардан ба маврид аст, ки барои муҳофизати Ватан ва аз байн бурдани фашизми истилогар дар қатори мардумони ҷумҳуриҳои шӯравӣ бошандагони кишварӣ мо низ далерона мубориза бурданд. Ҳанӯз аз оғози ҷанг фарзандони тоҷик дар қатори аввалинҳо ба ҷабҳаҳои ҷанг ворид гаштанд. Умуман, аз кишварӣ мо беш аз 300 ҳазор дар ин ҷанги хонумонсӯз иштирок намуданд, ки аз ин 250 ҳазор нафар бевосита дар заду хурдҳои шадиди ҷанги зиди фашизм, часорату мардонагии бе мисл нишон дода ва 45 ҳазор (асосан калонсолон) буданд, дар қисмҳои марказӣ ва Сибир барои кор дар саноати ҳарбии мамлакат ширкат варзиданд.

Тибқи тадқиқоте, ки Роҳат Набиева профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон анҷом додааст, дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ 32 ҳазор бонуи Тоҷикистон ширкат варзидааст, ки аз ин теъдод 350 нафар снайперчӣ, 1420 нафар автоматчӣ, 435 нафар телеграфист, 3750 нафар телефонист ва 4195 нафари онҳо тирандоз буданд.

Бояд иброз намуд, ки бо меҳнати шабонарӯзии мардум дар Тоҷикистон истехсо-

ли ангишт 244 ҳазор тоннаро ташкил меод, ки нисбат ба соли 1940 40 ҳазор тонна зиёд, истехсоли матоъҳои пахтагӣ аз 200 ҳазор метр дар соли 1945 то 3 миллион метр зиёд гардид. Истехсоли пахта 178 ҳазор тонна ва нахи

пахта 770 тоннаро ташкил дода, ҷандин миллион метр матои шохӣ ва даҳҳо тонна маҳсулоти гуногун дар ҷумҳури истехсол гардиданд. Аз соли 1941 то соли 1946 дар Тоҷикистон беш аз 20 корхона ва сеҳ ба фаъолият шурӯ намуд. Маҳз дар ҳамин давра аз ҷониби колхозу совхозҳо 1,5 миллион пуд ва аҳолии 65 ҳазор пуд галла барои фронт фирисонида шуд.

Захму доғи сӯзони Ҷанги Бузурги Ватанӣ, ки 77 сол аз он сипари шуд, ҳанӯз аз лавҳи хотири шохидони зиндаи ин ҳодисаи таърихи муҳим фаромӯш нашудааст. Дар ин ҷанг ваҳдату ягонагии халқҳои шӯравӣ муҳаббату ҷонсориҳои аскарону афсарон ғалабаро бар фашизм таъмин кард. Қайд кардан ба маврид аст, ки 54-нафар фирисодагони Тоҷикистон ба унвони олии Қаҳрамони Иттиҳоди Шӯравӣ сазовор гардид, 19 нафар бо се дараҷаи ордени Шараф сазовор доништа шудаанд ва 58 ҳазор на-

фар корнамоии ҳеле зиёд нишон доданд, ки ин боиси ифтихори миллии миллати мо мебошад.

Мо вазифадорем, ки сабақҳои ин ҷанги мудҳишро аз хотир набароварда, ҳар лаҳза ҳаёти ороиштаро эҳтиром бигузорем, азизу гиромӣ доштани ин ғалабаро фаромӯш накарда, ҳама якдилон алайҳи мақсадҳои

зем. Эҳсоси ватандӯстӣ моро водор месозад, ки истиқлолияти давлатии худро таҳким бахшида, созандагиву бунёдкорӣ ва ободии Тоҷикистони азизро ҳамеша ҳифз намоем.

Мо насли ояндаи Тоҷикистонро бо чунин ҳисси баланди ватандӯстиву ватанпарастӣ ва ифтихори миллии нерӯи худро танҳо барои ободии ватани хеш сарф менамоем. Мо шукргузори аз он мекунем, ки бо заҳматҳои беандо-

Саҳми тоҷикон дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ

нопоки ҷангу ҷидолҳои нав мубориза барем.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз 59 иштирокчиҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ боқӣ мондаанд. Соли гузашта, тибқи маълумоти Раиси Шӯрои Собикадорони Ҷанги Бузурги Ватанӣ Раҳмат Қудратов собикадорон 98 нафар будаанд. Ду сол пеш, дар соли 2020 бошад, Рӯзи Ғалабаро 168 нафар собикадорон ҷашн гирифтаанд. Калонтарин иштирокчиҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ Рашид Каримов мебошад, ки дар шаҳри Ҳисор умр ба сар мебарда, имсол 110-сола мешавад. 9 майи соли 1912 таваллуд шудааст.

Имрӯз барои ҳифзи осудагии Ватан бори масъулияти ватандорӣ ба зиммаи мо ҷавонон мебошад. Ин масъулият ҳамеша дар муқобили ҷонибдорони ҷанг устувор аст ва агар лозим шавад баҳри сарсабзии ин ватани азизи хеш ҷони худро нисор месо-

заи Пешвои миллат, дар кишвар сулҳу ваҳдат поянда буда, мустақаму побарқаст ва мо дар фазои Истиқлолияти давлатӣ озодона зиндагӣ мекунем.

Ҳамаи мо чун фарзандони миллати соҳибхитёр бояд ҳамеша шукронаи неъматҳои бузурги соҳибватаниро ба ҷо орем, ба Ватан содиқона хизмат кунем, барои ғимояи манфиатҳои милливу давлатӣ доимо омода бошем. Наслҳои имрӯза, яъне наврасону ҷавононро дар рӯҳияи баланди ватандӯстиву ватанпарварӣ ва худшиносиву ҳудодоҳи тарбия намоем, тамоми саъю талоши худро ба хотири ободиву пешрафти сарзамини аҷдодиву давлати соҳибистиқлол, оромиву суботи ҷомеа ва таҳкими ваҳдати миллии равона созем.

Капитани гвардия
Абдулвосит РАСУЛЗОДА
сардори Бойгонии
марказии раёсати
корҳои
фармондеҳӣ



Дар ҷаҳони муосир инкишофи техника ва технология харчанд барои рушди ҷомеа заминаи воқеӣ гузошта бошад ҳам, таъсири худро бевосита дар ин ва ё он сатҳ ба шуури омма расонидааст. Мушаххасан дар бораи муборизаҳо ва навҳои гуногуни ҷанг ва ё низоъ дар ҷомеа андешаҳои гуногун ва ё муносибатҳои ҳоссае низ ба миён омадааст. Бойси зикр аст, ки харчанд муборизаҳои гуногун ба шуур, минталитет ва тафаккури ҷомеа таъсири худро расонад ҳам, хавфноктарини он ҷангҳои иттилоотӣ дар ҷомеаи муосир маҳсуб меёбад.

Ҷаҳони муосирро таҳдид ва мочароҳои гуногуни сатҳи минтақавӣ – байналхалқӣ фаро гирифтааст. Мисоли гуфтаҳои болоро метавон дар фарогир гардидани терроризми байналхалқӣ, экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи муҳаддир ва ғайраҳо асоснок намуд. Барои инкишофи

ҶАНГИ ИТТИЛООТӢ

минбаъдаи давлатдорӣ миллии мо таҳкими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва эҳтиром ба таъриху фарҳанг ягона таҳдид ин таҳдиди ҷангҳои иттилоотӣ маҳсуб меёбад. Зеро дар шароити муосир бо инкишофи фазои маҷозӣ ва тақмили технологияи пешрафтаи олам, давлатҳои миллии барои ҳифзи фазои иттилоотӣ худ кӯшишҳои зиёдро ба харҷ медиҳанд.

Дар баробари ташаккул ёфтани технологияҳои муосир иттилоот воситаи асосии таъсиррасонӣ гардидааст. Бешубҳа, ҷангҳои иттилоотӣ дар ин замон тавассути фејсбук, инстаграм, твиттер, ватсап ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ ташкил мешаванд.

Ҷангҳои иттилоотӣ дар шароити муосир сараввал ба низоми дохилии ҷомеа таъсир мегузоранд. Имрӯзҳо бинобар сабаби кам будани донишҳои сиёсӣ ва маърифати инсонӣ аксарият қурбони манфиатҳои шахсонӣ алоҳида, гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ мегарданд. Дар фазои маҷозӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳҳои манфиатҳо бо доштани партали маҳсус дар фејсбук аз иродаи сусти ҷавонон истифода ме-

намојанд. Барои мисол, мардуми шарафманди ВМКБ дар таҳкими 30-соли истиқлолияти давлатӣ ва амалӣ намудани сиёсати пешгирифтаи Пешвои муаззамии миллат дар ҳамбастагӣ ва ҳамкорӣ қарор доранд. Аммо аз ҷониби шахсон ва гурӯҳҳои манфиатдор дар фазои маҷозӣ муборизаи иттилоотӣ ба вучуд омад. Ин ҳолатро ташкилоти террористӣ-экстремистии дар Тоҷикистон мамнӯби «наҳзати ислом» истифода намуда, бадбиниро нисбати ҳокимияти давлатӣ ба миён овард. Дар асл, алоқамандӣ байни мардуми шарафманди ВМКБ ва ҳизби мамнӯби террористии «наҳзати ислом» вучуд надорад.

Муборизаҳои иттилоотӣ дар кишварҳои гуногун бо тарзу усулҳои нав ба нав зухур мекунанд. Мисоли ин гуфтаҳо дар вазъи ба амаломадаи Ҷумҳурии Қазоқистон низ дидем, ки чӣ гуна муборизаҳои иттилоотӣ вазро муташанниҷ намуд. Тибқи таҳлилҳо ва омӯрҳои мавҷуда муҳолифони ҳукумати мазкур бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба шуури мардум таъсир расонида, онҳоро бар зидди ҳокимият ва манфиатҳои миллии барҳезонданд. Дар натиҷа муайян гардид, ки ҳар як иштироккунанда дар эътирозҳо, ки бар зидди сохтори конститусионӣ равона гардида буд, маблағи муайяно ба даст овардааст.

Айни замон ин вазро дар фазои

сиёсии Федератсияи Руссия низ мушоҳида мекунем. Муҳолифини ҳозираи ҳокимияти Руссия, ки аксарият дар фазои маҷозӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ зиёд фаъоланд, муборизаи иттилоотиро бисёр возеҳ нишон медиҳанд. Масалан, яке аз онҳо Навалний ба воситаи шабакаҳои иҷтимоӣ «тикток» дар охири соли 2020 ва аввали соли 2021 кишри зиёди оммаро ба эътирозҳо даъват кард. Дар шароити муосир навъ ва методҳои гуногуни муборизаҳои иттилоотӣ вучуд доранд, ки аз ҷониби ин ва ё он гурӯҳҳои манфиатҳо истифода шуда, мақсадашон ноором кардани сохти сиёсӣ ва ҳаёти ҷамъиятӣ аст.

Пас, моро мебојад, ки дар раванди глобализатсия (ҷаҳоншавӣ), инкишофи технология ва истифодаи он аз ҷониби гурӯҳҳои манфиатдор ва дар муборизаҳои иттилоотӣ барои таҳкими давлатдорӣ миллии, бунёди суботи сиёсӣ, рушди босуръати ҷомеа, ҳифзи арзишҳои миллии, амният ва таъмини фазои иттилоотӣ он зиракии сиёсиро аз даст надихем. Манфиати давлату миллатро аз ҳама арзишҳо боло гузошта, барои бунёди ҷомеаи демократӣ дар партави сиёсати пешгирифтаи Пешвои миллат, қадмаҳои устувор гузорем.

Лейтенанти гвардия
Аъзамзода С.,
қисми ҳарбии 051054

Муассис:
Гвардияи миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

сомнаи расмӣ: www.gmjt.tj
E-mail: gmjt_info.tj@mail.ru

Огози нашр:
25 январи соли 2006

Ҳайати таҳрир:

Сардори шӯбаи иттилоот ва робита бо ҷомеа
полковники гвардия
Ҳайринисо Комилзода,
Неъматуллои Холиқ,
Илоҳичон Насриддинзода,
Саодат Сатторова –
хабарнигорон.

Мушовирон:

Фармондеҳи Гвардияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон генерал-лейтенанти гвардия Бобочон Чамолзода, раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ, муовини раиси Ҷамаъати ҷамъиятии ваҳдати миллии ва эҳёи Тоҷикистон Рудобаи Мукаррам.

Идораи моҳнома ба андешаҳои муаллифони маводҳо на ҳама вақт ҷонибдор аст. Масъулияти саҳеҳии санаду иқтибосҳо ба зиммаи муаллифон аст. Маводҳо аз АМИТ «Ховар» истифода шудаанд.

Рӯнома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 706 аз 20 январи соли 2006 ба қайд гирифта шудааст.

Дизайн: А. Насриддинов

Суратгир: М. Шоев

Адади нашр: 500 нусха